

Нишондиҳандаҳои устувории молиявии низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нишондиҳандаҳо (1)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	мар.25	июн.25
1. Меъёри кифоятии сармоя												
Сармояи танзимшаванда нисбат ба дороиҳо бо назардошти хавф баркашидашуда	13,1%	17,0%	22,9%	22,1%	19,9%	18,2%	23,4%	25,3%	21,3%	21,8%	23,2%	23,8%
Сармояи танзимшавандаи дараҷаи 1 нисбат ба дороиҳои бо назардошти хавф баркашидашуда	10,6%	26,7%	28,1%	29,2%	26,3%	23,5%	19,0%	19,1%	17,1%	17,8%	17,8%	19,4%
2. Сифати дороиҳо (2)												
Қарзҳои ғайрифавол тарҳи фондҳои ташаккулдода нисбат ба сармояи танзимшаванда	66,7%	105,5%	36,6%	23,1%	19,0%	16,2%	3,2%	-0,5%	1,0%	3,0%	2,2%	-0,1%
Қарзҳои ғайрифавол нисбат ба қарзҳои умумӣ	26,3%	47,6%	36,5%	31,1%	27,0%	23,8%	13,7%	12,2%	12,7%	7,1%	7,0%	6,8%
3. Даромаднокӣ												
Даромаднокии дороиҳо (ROA) (3)	0,8%	-2,8%	0,5%	1,9%	2,1%	2,5%	1,1%	5,9%	3,7%	3,8%	6,5%	5,7%
Даромаднокии сармоя (ROE) (3)	5,5%	-21,0%	1,7%	7,0%	7,6%	9,1%	4,8%	28,3%	19,2%	20,7%	36,2%	31,8%
Даромади фоизии ҳолис нисбат ба даромади умумӣ	52,2%	63,7%	65,2%	65,3%	66,3%	73,5%	60,9%	42,6%	206,1%	57,5%	56,6%	55,5%
Харочотҳои ғайрифоиӣ нисбат ба даромади умумӣ	63,7%	131,4%	61,7%	56,0%	60,2%	61,9%	64,6%	49,3%	181,7%	54,6%	43,5%	45,4%
4. Пардохтпазирӣ												
Дороиҳои пардохтпазир нисбат ба дороиҳои умумӣ	24,1%	30,9%	30,1%	30,8%	27,7%	30,0%	31,9%	43,4%	37,2%	40,0%	43,5%	42,9%
Дороиҳои пардохтпазир нисбат ба уҳдадориҳои кӯтоҳмуддат	70,4%	83,9%	73,8%	72,3%	67,4%	70,5%	87,7%	94,9%	81,0%	78,3%	83,5%	82,2%
5. Ҳассосият ба хавфи бозорӣ												
Мавқеи қушодаи асъории ҳолис нисбат ба сармояи танзимшаванда	-17,3%	-10,0%	-9,5%	-9,6%	-1,1%	-11,5%	4,7%	2,3%	2,7%	0,7%	4,2%	3,8%
6. Иловагӣ												
Сармояи тавозунӣ нисбат ба дороиҳои умумӣ	12,1%	25,5%	26,6%	27,0%	27,4%	26,3%	20,9%	19,5%	18,3%	17,8%	17,3%	18,3%
Қарзҳои калон нисбат ба сармояи танзимшаванда	139,9%	132,0%	72,2%	62,9%	71,8%	73,5%	68,0%	53,5%	58,4%	45,9%	45,6%	44,4%
Даромад аз амалиётҳои савдо ва фӯруш нисбат ба даромади умумӣ	11,9%	-6,5%	11,2%	15,7%	14,3%	6,1%	7,8%	1,0%	2,1%	19,6%	25,2%	27,2%
Харочотҳои кормандон нисбат ба харочотҳои ғайрифоиӣ	56,8%	55,3%	56,9%	58,7%	60,0%	58,6%	58,7%	55,0%	59,8%	57,9%	61,7%	62,4%
Амонатҳо нисбат ба сандуқи қарзии умумӣ	78,6%	96,4%	111,8%	115,4%	102,5%	107,6%	87,2%	117,0%	111,5%	122,1%	127,1%	129,7%
Қарзҳо бо асъори хориҷӣ нисбат ба қарзҳои умумӣ	65,3%	63,8%	61,0%	57,2%	50,5%	43,2%	34,0%	29,0%	33,2%	27,2%	26,7%	23,7%
Уҳдадориҳо бо асъори хориҷӣ нисбат ба уҳдадориҳои умумӣ	70,0%	67,1%	60,3%	53,2%	46,7%	48,2%	49,4%	46,2%	47,6%	43,3%	45,5%	41,4%

(1) Нишондиҳандаҳо тибқи Роҳнамои ҷамъоварии нишондиҳандаҳои устувории молиявии ХБА ҳисоб карда шудаанд.

(2) Ба қарзҳои ғайрифавол маблағи сандуқи қарзӣ ва қарзҳои байнибонкӣ дохил мешаванд, ки зиёда аз 30 рӯз ба таъхир афтадаанд.

(3) Фоида (пеш аз пардохти андоз) бо ифодаи солана нисбат ба дороиҳо ё сармояи миёна.